

Ба Шурои диссертационии 6D.KOA-019-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17)

ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ ба Аминзода Зокирҷон Тоҳир дар мавзуи «Таъини ҷазо барои маҷмуи ҷиноятҳо ва аз рӯи маҷмуи ҳукмҳо: масоили назариявӣ ва амалӣ», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи иҳтисоси 12.00.08 – Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) пешниҳод шудааст.

Мутобиқати диссертатсия ба иҳтисос ва самти илм, ки аз рӯи он диссертатсия ба ҳимоя пешниҳод шудааст. Диссертатсияи Аминзода Зокирҷон Тоҳир дар мавзуи «Таъини ҷазо барои маҷmuи ҷinoятҳo ва aз rӯi maҷmuи ҳukmҳo: masoili nazariyavӣ va amalӣ», kи ба Шурои диссертационии 6D.KOA-019-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои дарёfти daraҷaи ilmии nomzadi ilmҳoи ҳuқuқshinoSӣ aз rӯi iҳtisosi 12.00.08 – Ҳuқuқi ҷinoyatӣ va kriminologiya; ҳuқuқi ijroи ҷazoi ҷinoyatӣ (ilmҳoи ҳuқuқshinoSӣ), kи aз rӯi on ба Shuroi disseratcioni muvofiqi farmoishi Komissiayi olli attestatsionii назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 январи соли 2022, taҳti № 15/шд 62 ҳуқуқи қабули диссертатсияҳо барои ҳimоя doda shudaast, mutobiқ meboшad.

Қобили қайд аст, ки диссертатсияи тақризшавандадар доираи барномаи дурнамои корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон – «Сиёсати ҳуқуқии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони муосири рушд» омода гардидааст.

Мубрам будани мавзии таҳқиқоти диссертатсия. Мавзуи дар маркази таҳқиқоти диссертационии Аминзода Зокирҷон Тоҳир қароргирифта бешубҳа, мубрам буда, он ҷавобгуи шароити кунунии тараққиёт ва рушди ҷомеа ба ҳисоб меравад. Ҳамзамон дар илми хуқуқи ҷиноятӣ ва амалияи хуқуқтабиқнамоӣ масъалаҳои зиёди баҳснок вобаста ба «Таъини ҷазо барои маҷмуи ҷиноятҳо ва аз рӯи маҷмуи ҳукмҳо: масоили назариявӣ ва амалӣ» пайдо мешаванд.

Дар Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд КҔ ҔТ) институти таъини ҷазо то ҳадди муайян коркард ва мустаҳкам карда шудааст, вале масоили таъини ҷазо аз рӯи маҷмуи ҷиноятҳо ва маҷмуи ҳукмҳо то имрӯз баҳсталаб бοқӣ мемонад, ки ин омил аз ҷой доштани иштибоҳоти судӣ ҳангоми татбиқи моддаҳои 67 ва 68 КҔ ҔТ далолат медиҳад. Маҷмуи ҷиноятҳо ва маҷмуи ҳукмҳо таъини ҷазои сазоворро ба шахси дар чунин ҳолат ҷиноятсодирнамуда талаб намуда, коркарди механизми нисбатан мукаммали таъини ҷазоро дар бар мегирад.

Баъзан судҳо ҳангоми баровардани ҳукм талаботи қ.3 м.60 КҔ ҔТ –ро, ки дар он муқаррар шудааст, ки суд ҳангоми муайян намудани намуд ва андозаи ҷазо чиро ба инобат гирад, сарфи назар менамоянд. Дар ин маврид ҳолатҳое ҷой доранд, ки ба ҷойи пурра ё қисман зам намудани ҷазоҳои барои ҳар як ҷинояти алоҳида таъиншуда, бе асосноккунии ҳамаҷониба, ҷазои ниҳоӣ бо дарназардошти ҷазои сабуктарро фаро гирифтани ҷазои вазнинтар, таъин карда мешавад.

Дар баъзе мавридҳо судҳо ҳангоми таъини ҷазо барои содир намудани якчанд ҷиноятҳо аз рӯи моддаҳои муҳталиф ба ҷойи он ки ҷазоро дар асоси м. 67 қ. 3 КҔ барои маҷмуи ҷиноятҳо таъин намоянд, саҳван онро мутобиқи моддаи 68 КҔ ҔТ, аз рӯи маҷмуи ҳукмҳо, таъин менамоянд.

Инчунин, ҳангоми ба ҳисоб гирифтани қисми адонашудаи ҷазо бо ҳукми пештара ба ҳатогиҳо роҳ дода мешавад. Ҳолатҳое ҷой доранд, ки қисми

адонагардидаи ҷазо аз рӯи ҳукми пештара ба ҷазои ҳукми охирин қабулгардида умуман зам карда намешавад.

Дар амалия ҳолатҳое низ мавҷуданд, ки баъзе судяҳо ҳангоми таъини ҷазо барои ҷиноятҳое, ки пас аз баровардани ҳукм, вале то эътибори қонунӣ пайдо намудани он аз рӯи парванда содир карда шудаанд, ба ҳатогӣ роҳ дода, ба ҷойи таъин намудани ҷазо барои маҷмуи ҷиноятҳо, аз рӯи маҷмуи ҳукмҳо ҷазо таъин мекунанд.

Бо назардошти ҳолатҳои ҷойдошта дар мубрамияти кори диссертационӣ, ки ҳалли масъалаҳои мазкурро ба миён гузаштааст, шубҳа ҷой надорад.

Дар баробари ин таҳдили ҳатогиҳои судӣ нишон медиҳад, ки онҳо на ҳама вақт оқибати бепарвой ё надонистани қонун аз ҷониби судяҳо мебошанд. Баъзан сабаби сар задани ҳатогӣ номукаммалий ва номувофиқии матни қонун ба ҳисоб рафта, ин омил маънидодкуни онро мушкил мегардонад.

Масалан, ҳангоми таъини ҷазо аз рӯи маҷмуи ҷиноятҳо дар бисёр мавридҳо норавшан аст, ки суд ин ё он роҳи таъин намудани ҷазо ниҳоиро интихоб намуда, бояд қадом муқарраротро ҳамчун сарчашма ба инобат гирад. Чунин ҳолат барои судҳо ҳангоми амалий намудани адолати судӣ мушкилиро ба вуҷуд оварда, дар одилона будани ҷазои таъиншуда барои маҳкумшуда шубҳаро ба миён меорад. Баъзан ҷазои аз рӯи маҷмуи ҷиноятҳо таъиншуда аз ҷазои барои ҷинояти алоҳида пешбинишуда сабуктар мебошад.

Дар КҶ ҶТ тартиби таъини ҷазо аз рӯи маҷмуи ҷиноятҳо аз рӯи тартиби қ.6, м.67 КҶ ҶТ ҳангоми ҷой доштани шартан татбиқ накардани ҷазо аз рӯи парвандаи аввал муайян нашудааст.

Масоили таъини ҷазо аз рӯи маҷмуи ҷиноятҳо ва маҷмуи ҳукмҳо дар назарияи ҳуқуқи ҷиноятӣ таваҷҷуҳӣ олимони зиёдро ҳамеша ба худ ҷалб соҳтааст, аммо дараҷаи омӯзиши таҳдили ин масъалаи муҳим то имruz нокифоя ба назар мерасад. То ҳол дар мавриди муайян намудани вақти содиршавии ҷиноят то баровардани ҳукми судӣ ва баъди он, ки ба таъини ҷазо

барои маҷмуи чиноятҳо ва аз рӯи маҷмуи ҳукмҳо аҳамияти муҳим доранд, андешаҳои ягона ҷой надоранд.

Дар қонун тартиби мушаххаси қисман зам намудани ҷазо муайян нашудааст, ки ин ба судҳо имкон медиҳад, қисми ҷазоҳои таъиншударо бо салоҳиди худ зам намоянд, ки дар натиҷа ҷазои боқимондаи барои чиноятҳои алоҳидай ба маҷмӯъ дохилшаванд сарфи назар мегардад.

Андешаҳои мазкур зарурати омӯзиш ва таҳлили минбаъдаи масоили таъини ҷазо барои маҷмуи чиноятҳо ва аз рӯи маҷмуи ҳукмҳо, коркарди таклифу пешниҳодҳои асоснокро доир ба мукаммалсозии қонунгузории чиноятии амалкунанда ва амалияи татбиқи онҳо дар ин самт тақозо менамояд.

Дар баробари ин, зарурати таҳлили илмӣ-назариявии мавзуи интизобшуда масъалаи рӯзмарра ва актуалий боқӣ мемонад, ки ба он муаллиф дар муқаддимаи рисолаи худ мубрамияти онро асоснок намудааст.

Муаллиф ба таври коғӣ ва қонеъкунанда дар қисмати муқаддимавии кор бо овардани нишондиҳандаҳои муайяни омори расмӣ ва иттилооти манбаъҳои дигар, асоснок будани далелҳои матраҳшуда дар таҳқиқоти мавриди назарро исбот намудааст.

Аз мазмuni матни диссертасия ва автореферат бармеояд, ки он дар илми ҳуқуқшиносии ватаний яке аз пажӯҳишҳои илмие ба ҳисоб меравад ва он аз рӯи соҳтор, услуби баён ва натиҷаҳои илмии баёнгардида дорoi аҳамият ва арзиши хос мебошад. Дар қисмати навгонии диссертасия 5 пешниҳоди илмии дорoi аҳаммияти назариявӣ ва 6 таклифи дорoi аҳаммияти амалий барои ҳимоя манзур гардидааст.

Муаллиф ҷиҳати такмил додани КҶ ҶТ ва самаранокии истифодаи он пешниҳод менамояд, ки барои такмил додани қ. 1 м. 20 КҶ «Маҷмуи чиноятҳо – ин миқдори гуногуни кирдорҳое, ки дар худ на камтар аз ду таркиби чинояти аз ҳамдигар фарқунандаро доро буда, барои ҳеч қадоми онҳо шаҳс бо ҳукми ба қувваи қонуни даромадаи суд маҳкум нашудааст, фаҳмида мешавад»

муқаррар карда шавад. Ин назари ироашуда қобили дастгирӣ мебошад. Пешниҳодҳо оид ба мукаммалгардонии қонунгузории чиноятии ватаний ва дигар масъалаҳое, ки бевосита ба мавзуи мавриди омузиши рисола рабт доранд, асоснок карда шудааст.

Ҳамчунин аз ҷониби муҳаққик вобаста ба ҳалли мушкилотҳои дигари татбиқи меъёрҳои моддии қонунгузории чиноятий мавриди таҳлил қарор гирифтанд, ки қобили таваҷҷӯҳ ва баррасӣ мебошанд.

Ҳолатҳои мазкур бозгуи он аст, ки диссертатсия кори илмӣ-таҳқиқотии анҷомёфта ба ҳисоб рафта, мазмуни ягона дорад ва он фарогири ҷанбаҳои назариявӣ ва амалӣ мебошад.

Аз натиҷаи таҳлили матни диссертатсия дида мешавад, ки дар он ақидаҳои муҳталифи илмӣ-назариявии олимони соҳа оварда шудаанд ва ҳамзамон онҳо мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Масъалаҳои ҷудогона ба гайр аз таъииди коршиносону олимон ва муқаррароти илмӣ, инчунин бо маводи таҷрибаи амалӣ ва судӣ, нишондодҳои мушаххас аз омори расмӣ асоснок карда шудаанд.

Зимни таҳияи рисола таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии қонунгузории чиноятии давлатҳои хориҷӣ мавриди омузиш қарор гирифтааст.

Муаллиф ба тавсифи ҳуқуқии чиноятии моддаҳои 67 ва 68 КҶ ҶТ диққат дода, алоқамандӣ ва дигаргунии онро бо қонунгузории чиноятии хориҷи кишвар муқоиса намудааст. Ҳолатҳои зикргардида аз асоснок ва мұттамад будани хулоса ва тавсияҳои дар диссертатсия зикршуда дарак медиҳанд.

Аҳаммияти илмӣ ва амалии натиҷаҳои диссертатсия бо нишон додани тавсияҳо оид ба истифодаи онҳо. Аҳаммияти назариявӣ ва амалии диссертатсия дар он аст, ки муқаррарот ва хулосаҳои илмии он амалан метавонанд, дар омузиш ва таҳқиқи масъалаҳои гуногуни вобаста ба мавзӯъ бо дарназардошти хусусиятҳои миллӣ истифода бурда шаванд. Бахусус, саҳми шахсии муаллиф дар шарҳу тавзехи мағҳумҳои алоҳида ва аҳаммияти онҳо

назаррас аст. Инчунин, натицаҳои таҳқиқот дар раванди таълим, аз ҷумла, омӯзиши мавзӯҳои вобаста ба ҷазои қисми умумии ҳукуқи ҷиноятӣ, курси маҳсуси таъини ҷазо метавонанд, истифода карда шаванд.

Вобаста ба талаботи дар қ. 1 м. 4 КҶ ҶТ муайяншудаи принсипи қонуният зарур аст, ки муқаррароти дар қ. 6 м. 310 КМҶ ҶТ мустаҳакам гардида ба КҶ ҶТ дар таҳрири зерин дохил карда шавад:

«Моддаи 641 Таъини ҷазо ҳангоми бо тартиби соддакардашудаи тағтишотӣ судӣ баррасӣ гардидани парванда

Ҳангоми бо тартиби соддакардашудаи тағтиши судӣ баррасӣ гардидани парванда ҷазои таъиннамудаи суд аз се ду ҳиссаи муҳлат ё андозаи ҷазои баландтарини барои ҷиноятҳои содиршуда пешбинигардида зиёд буда наметавонад». Дар ҳақиқат ворид намудани тағйиру иловаҳои болозикр ба Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон қобили дастгирӣ аст.

Натицаҳои таҳқиқот ва хулосаҳои муаллиф оид ба номукаммал будани меъёрҳои алоҳидаи қонунгузорӣ, ки онҳо дар асоси таҳлили маълумотҳои оморӣ ва амалияи судӣ бароварда шудаанд, барои тақмili қонунгузории ҷиноятии ватанӣ, санадҳои меъёрии соҳавӣ ва санадҳои вобаста ба он, инчунин дар банақшагирии криминологӣ зоҳир мегардад.

Хулосаҳои илмии дар рафти таҳқиқоти диссертационӣ бадастомада нишон медиҳанд, ки онҳо воқеан камбудиҳои дар ин самт дар илми ҳукуқи ҷиноятӣ мавҷуд бударо бартараф менамоянд.

Дар баробари дастовардҳои баёншуда баъзе масъалаҳои баҳснок ба назар мерасанд, ки онҳоро қайд намудан лозим аст ва ба Аминзода З.Т. дар шакли тавсияҳо барои таҳқиқотҳои ояндаи ӯ пешниҳод менамоем:

1. Зимни омузиши таҳқиқоти диссертационии Аминзода Зокирҷон Тоҳир муайян гардид, ки муаллиф дар саҳифаи 119 диссертасия таъкид намудааст, ки дар ҳама ҳолатҳои зикршуда суд расман талаботи қонуни ҷиноятиро

вайрон насохтааст. Аз ин бармеояд, ки ҳангоми истифода аз тарзи қисман замнамой судҳо дар бештар мавридҳо озод мебошанд. Ба адешаи мо, судҳо бояд ҳангоми интихоби тарзи қисман зам намудани ҷазоҳо чун тарзҳои дигар тавсияҳои б. З Қарори Пленуми Суди Олии ҶТ аз 13 марта соли 2003, таҳти №5 «Доир ба таҷрибаи судӣ оиди таъин намудани ҷазо барои маҷмуи ҷиноятҳо ва аз рӯйи маҷмуи ҳукмҳо», ки мувофиқи он «Дар мавриди таъин намудани ҷазо барои маҷмуи ҷиноятҳо бо роҳи пурра ё қисман зам кардани ҷазоҳои барои ҷиноятҳои алоҳида таъинкардашуда, бояд хусусият ва дараҷаи ҳавфнокии ҷамъиятии ҷиноятҳои содиршуда, мақсад ва ҳадафи ҳар кадоми онҳо, шаклҳои гуноҳ, намуди маҷмуи (воқеъ ё идеалӣ), ҳолатҳоеро, ки ҷазоро сабук ё вазнин мекунанд, инчунин маълумотҳо оид ба шаҳсияти гунаҳгорро ба ҳисоб гиранд» ифода мейбанд, ба роҳбарӣ бояд гиранд. Аммо мувофиқи мақсад мебошад, ки муҳаққиқ масъалаи мавриди назарро ба самъи аъзоёни Шури диссертационӣ ба таври пурра шарҳ медод.

2. Унвончӯ дар рисолаи илмии худ таъкид менамояд, ки ба қ. 2 м. 49 ва қ. 3 м. 67 КҔ тағйирот ворид карда шуда, дар онҳо муқаррар карда шавад, ки «ҷазои ниҳоии ҷарима аз рӯйи маҷмуи ҷиноятҳои вазнин ё маҳсусан вазнини дар қисмҳои 6 ва (ё) 7 моддаи 49 Кодекси мазкур пешбинишуда набояд аз панҷ ҳазор нишондиҳанда барои ҳисобҳо зиёд бошад» (саҳ. 188 дисс.).

Аз ин рӯ, навоварии муаллиф вобаста ба он ки «ҷазои ниҳоии ҷарима аз рӯйи маҷмуи ҷиноятҳои вазнин ё маҳсусан вазнини дар қисмҳои 6 ва (ё) 7 моддаи 49 Кодекси мазкур пешбинишуда набояд аз панҷ ҳазор нишондиҳанда барои ҳисобҳо зиёд бошад асоснок карда шавад.

Нашри натиҷаҳои диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшавандай илмӣ. Нуктаҳои асосии назариявӣ ва амалии ба ҳимоя пешниҳоднамудаи муаллиф, дар 10 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 7 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии

Тоҷикистон ба табъ расидаанд, ки фарогири паҳлӯҳои гуногуни мавзӯъ мебошанд.

Ҳамчунин, муқаррароти асосӣ ва хulosаҳои таҳқиқоти диссертационӣ дар мақолаҳои илмӣ, дар шакли маъруза дар конференсияҳои гуногуни илмӣ-амалии сатҳи байналмилалӣ ва ҷумҳурияйи инъикос ёфтаанд.

Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсия ва теъдоди маводи чопшуда ба талаботи Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бандҳои 31, 33 ва 35 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мутобиқат менамояд. Диссертатсия аз ҷониби муаллиф мустақилона навишта шуда, дорои мазмун ва мантиқи ягонаи дохилӣ мебошад. Сатҳи навгонии илмии диссертационӣ, нуктаҳои илмӣ ва пешниҳоду тавсияҳои амалие, ки ба ҳимоя пешниҳод шудаанд, мақолаҳои илмӣ ва маърузаҳо дар конференсияҳои илмӣ-амалӣ саҳми шахсии муаллифро тасдиқ менамоянд. Инчунин, тарзи навишт, масъалагузорӣ ва услуби таҳқиқоти илмӣ саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медиҳад.

Қисмати хотимавии тақриз. Рисолаи тақризшаванда аз лиҳози мубрамият, ном ва нақшай мавзӯъ, муқаддима, бобҳо ва зербобҳо, хулосаю сарчашмаҳо пайдарҳам, бо услуби илмӣ таҳия гардидааст. Омӯзиши матни пурраи диссертатсия ва автореферати Аминзода Зокирҷон Тоҳир нишон медиҳад, ки он кори анҷомёфта буда, дорои навгониҳои илмӣ ва натиҷаҳои бозътимод мебошад. Автореферат ва корҳои илмии чопшуда мазмуни асосии кори диссертациониро инъикос менамоянд. Таҳқиқоти диссертационӣ аз рӯйи мазмун ва мантиқ ба талабот ҷавобгу буда, натиҷаҳои бадастомада дар тавсееи асосҳои назарияйӣ ва методологии мавзӯъ нақши бориз хоҳанд дошт. Пешниҳод ва хулосаҳои илмие, ки дар диссертатсия иброз гардидаанд,

судманд ва саривақтй буда, онҳо чиҳати бартараф намудани камбудиҳои илми ҳуқуқшиносии ватанӣ равона шудаанд.

Дар маҷмуъ, Аминзода Зокирҷон Тоҳир, сазовори дарёftи дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтиноси 12.00.08. – Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) мебошад.

Тақризи мазкур бо дарназардошти талаботҳои бандҳои 71 ва 72 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, омода гардидааст.

Муқарризи расмӣ:

номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессори кафедраи пешгирии терроризм ва таъмини бехатарии ҷамъиятии факултети №6

Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон

Сафарзода Ҳ. С.

Имзои Сафарзода Ҳ. С.-ро тасдиқ мекунам:

Сардори ШК ва КҲШ Академияи ВКД

Ҷумҳурии Тоҷикистон,

подполковники милитсия



Музаффарзода Б.З.

Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, Муассисаи таълимии таҳсилоти олии қасбии «Академияи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон», 734012, ш. Душанбе, кучай М. Мағонгулов. З тел: +(992 37) 226-36-13, 226-33-92, 226-28-92 факс: +(992 37) 226-30-19

Веб сайт www.avkd.tj, Е-mail - avkdtj@mail.ru

“28 03 соли 2023